



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

Шумораи №1, 2020 сол

Варақаи Иттилоотӣ Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон.



Хулосаи рӯйдодҳои муҳими Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон:

- Иштирок дар ҷаласаи Гуруҳи кории Техникии Тоҷикистон оид ба таҳияи стандартҳои байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе
- Иштирок дар маҷлиси иқтисодӣ дар мавзӯи “Рушди рақобатпазирӣ Комплекси Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар шаҳри Душанбе
- Иштирок дар вохурии машваратӣ бо шарикон ва тарафдорони шавқманд, дар ҷорҷубаи лоиҳаи USAID доир ба рақобатпазирӣ савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна (СТЈ) дар шаҳри Душанбе
- Баргузориҳои ҷорабинии ифтитоҳи расмӣ АСХ
- Иштирок дар вохурӣ бо намояндагони Чин нисбати ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратӣ
- Баргузориҳои ҷорабинии вохурии мақсаднокӣ шарикони занҷираи арзиши маҳсулотҳои кишоварзӣ
- Иттилоот дар барои иштирок дар ҷорабиниҳои лоиҳаи USAID СТЈ дар соли 2020
- Ҷорабинии муарифии Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон ва расонидани иттилоот ба кумакирандагони имконпазир оид ба лоиҳаи АСАТ
- Вохурии мақсаднок бо шарикони занҷираи арзиш
- Таҳияи стратегияи рушди Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон
- Натиҷагирӣ ва таҳлили пурсиши шарикони ЗАИ

20 ноябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе дар бинои Маркази тиҷоратии «Созидание» ҷаласаи гурӯҳи кории техники (ГКТ) - и Тоҷикистон оид ба таҳияи стандартҳои байналмилалӣ баргузор гардид.

Гурӯҳи техникии Тоҷикистон бо мақсади омӯзиш ва даровардани тағиротҳои зарурӣ ба меъёрҳои стандарти сифати ЕЭК ООН, ба манфиати содиротчиёни маҳсулоти минтақа, ташкил карда шудааст.

Гурӯҳи кории техникӣ дар ин самт фаъолиятро пешбурда, ҷорабиниҳои мазкурро бо мақсади дар якҷоягӣ дида баромадан ва мувофиқакунонии фаъолиятҳои анҷомдодаи ГКТ дар ин давра ва муайян намудани қадамҳои оянда, инчунин мувофиқакунони ва тасдиқи нақшаи кории ГКТ барои соли 2020 баргузор намуд.

Дар ҷараёни ҷорабинӣ масъалаҳои пешбурди маҳсулот ва Нишони Ҷугрофӣ, беҳатарию озуқа, таҳияи стандартҳои байналмилалӣ ва нақшаи ҷорабиниҳо доир ба пешбурди фаъолияти Гурӯҳи кории техникии доимоамалкунандаи Тоҷикистон оид ба таҳияи стандартҳои байналмилалӣ мавриди муҳокима қарор дода шуда, хулосаи дахлдор қабул гардид.

Варақаи Иттилоотӣ

28 – 29 ноябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе маҷлиси иқтисодӣ дар мавзӯи “Рушди рақобатпазирии комплекси Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” шуда гузашт. Дар кори ин чорабини 11 нафар соҳибкорони вилояти Хатлон низ иштирок варзиданд.

Дар ҷаласа масъалаҳои рушди Комплекси Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи сохтори давлатӣ ва аз нигоҳи сохторҳои хусусӣ муҳокима гардида, ба иштирокдорон маълумотҳо нисбати таҷрибаи байналмиллалии АПК, махсусан – рушди кооперативҳои хоҷагии қишлоқ дар Гурузия, таҷрибаи Полша оид ба ҳамкорӣ бо Ўзбекистон, имкониятҳо барои воридшавӣ ба бозорҳои Эрон, Косово расонида шуданд.

4 декабри соли 2019 дар шаҳри Душанбе дар ҷорҷубаи лоиҳаи USAID доир ба рақобатпазирии савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна (СТЈ) вохурии машварати бо шарикон ва тарафдорони шавқманд баргузор гардид.

Ҳамоҳангсози миллии фаъолиятҳои Лоиҳаи “Мусоидат дар савдо” – и БРСММ Парвиз Акрамов нисбати чараёни амалишавии лоиҳа дар давраи солҳои 2018 -2019 ва нақшаҳои лоиҳа дар соли 2020 иттилоот дод.

Дар ҷорабинии мазкур раиси АСХ муҳтарам Ализода Зафар иштирок намуда, нисбати фаъолиятҳои Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, ташкили муколамаи созанда ва озод байни бахши давлатӣ ва хусусӣ дар вилоят ахборот дод.

5 декабри соли 2019 ҷорабинии ифтитоҳи расмӣ АСХ дар толори ҷаласоти коҳи Маликаи шаҳри Бохтар вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар ҷорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, намояндагони ТБ, истеҳсолотчиён, коркардкунандагон, содиротчиён, намояндагони ТҚ, шарикони рушд, намояндагони ВАО ва дигар тарафҳои ҳавасманд, дар маҷмӯъ 150 нафар иштирок варзиданд.

Иштирокдорон нисбати мақсад ва вазифаҳои АСХ, фаъолиятҳои дар муддати кӯтоҳ анҷом дода ва нақшаҳои он барои соли 2020 шиносӣ пайдо намуданд.

Дар натиҷаи фаровардӣ ҷорабинӣ меморандуми ҳамкории АСХ бо Институти лочистика ва нақлиёт, Палатаи Савдои вилоят ва Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкор ба имзо расид.



27 декабри соли 2019 вохурии кори бо мақсади дарёфти имкониятҳо дар содироти маҳсулотҳои кишоварзӣ ба мамалакати Чин баргузор гардид. Дар кори ҷорабинӣ 30 нафар намояндагони ташкилотҳо ва муассисаҳои гуногуни Чинӣ ширкат доштанд.

Варақаи Иттилоотӣ

10 январи соли 2020 дар толори маҷлисоҳои тарабхонаи Орзу дар шаҳри Бохтар чорабиниҳои якҷояи маҷлиси умумии аъзоёни АСХ, бо мақсади муҳокимаи фаъолиятҳои амалисохта ва нақшаҳои фаъолият барои соли 2020 ва вохурии мақсадноки шарикони занҷираи арзиш, бо мақсади муайян намудани мушкilotҳо дар ташкили робитаи самаранок байни шарикони занҷираи арзиш, баргузор гардид.

Дар кори чорабинӣ Аъзоёни Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон, намоёндогони бахши хусусӣ, соҳибкорон, корхонаҳои коркард, содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шахсони масъул иштирок доштанд.

Дар фароварди чорабинӣ, баҳри дастгирии рушди соҳибгорӣ дар вилояти Хатлон қарори дахлдор қабул гардида, саволномаҳо барои муайян намудани мушкilotҳо дар ташкили робитаи бозғитмод ва устувори шарикони занҷираи арзиш муҳокима гардида, барои гузаронидани пурсиш, нақшаи чорабиниҳо муратаб гардиданд.



Лоиҳаи USAID доир ба рақобатпазирии савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна (СТЈ) чорабиниҳоро доир ба рушди рақобатпазирии бизнес ва бахши нақлиёт – лоҷистика дар Осиёи Миёна амалӣ намуда истодааст.

Дар ин асос лоиҳаи USAID СТЈ Шуморо барои иштирок дар чорабиниҳои зерин бо мақсади пешбурди маҳсулоти Шумо ба содирот давъат менамояд:

- Миссияи тичорати дар Шарқи Наздик дар намоишгоҳи «Gulfood», шаҳри Дубай, ОАЭ
- Тренингҳо оид ба содироти меваю сабзавот, шаҳри Алмаато ва Фарғона
- «B2B» вохуриҳо дар вақти саммити фурушандаҳо «World of Trade», шаҳри Алмаато
- Намоишгоҳи байналмилалӣ «Macfrut», ш. Римини, Италия

Маълумоти бештарро аз сомонҳои [\[www.gulfood.com\]](http://www.gulfood.com), [\[www.exim-partners.kz\]](http://www.exim-partners.kz), [\[www.macfrut.com\]](http://www.macfrut.com) ё тавассути кормандони АСХ бо телефони 777051200 дастрас карда метавонед.

Варақаи Иттилоотӣ

Чорабиниҳои муарифии АСХ ва паҳн намудани иттилоот оид ба лоиҳаи АСАТ

Дар чорчубаи лоиҳаи “Баланд намудани рақобатпазири агробизнес дар Тоҷикистон” дар моҳи феввали соли қори чорабиниҳои муарифии Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон ва расонидани иттилоот ба кумакгирандагони имконпазир оид ба лоиҳаи АСАТ дар сатҳи ҷамоатҳои ноҳияҳои Дусти, Ҷ. Балхи, Чайхун ва Қабодиён баргузор гардид. Дар қори чорабини 247 нафар намоёндагони идораҳои кишоварзии ноҳияҳо, намоёндагони сардхонаҳои нигохдорӣ маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, намоёндагони қорхонаҳои қоркарди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, харидорони яқлукти маҳсулотҳои кишоварзӣ, хоҷагҳои фермерии иқтидори тичоратидошта, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, дастрастқунандагони маводҳои кишоварзӣ иштирок намуданд.



Воҳурии мақсаднок бо шарикони занҷираи арзиш

Дар моҳи феврал воҳурии бо шарикон ва тарафҳои ҳавасманд бо мақсади пайдо намудани робитаи ҳамқорӣ ва муайян намудани мушқилотҳо дар устувор гардидани ҳамқорӣ боэътимод байни шарикони Занҷираи Арзиши Иловашуда, ниёзи шарикони занҷира ба кумакҳои техникӣ дар ҳар як қитъаи Занҷира идома ёфт. Дар ноҳияҳои Дусти, Ҷ Балхи, Чайхун ва Қабодиён чорабиниҳои мазкур бо иштироки 247 нафар намоёндагони сардхонаҳои нигохдорӣ маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, намоёндагони қорхонаҳои қоркарди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, харидорони яқлукти маҳсулотҳои кишоварзӣ, хоҷагҳои фермерии иқтидори тичоратидошта, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, қормандони АСХ, дастрастқунандагони маводҳои кишоварзӣ баргузор гардид.



Таҳияи стратегияи рушди Ассотсиатсияи Соҳибқорони Хатлон

Бо мақсади муайян намудани самтҳои афзалиятнок, пешниҳоди тавсияҳои аъзоён ва шарикони АСХ, омода намудани стратегия фаъолият ва рушди Ассотсиатсияи Соҳибқорони Хатлон аз қониби лоиҳаи баланд бардоштани рақобатпазирӣ агробизнес дар Тоҷикистон мушовири миллӣ барои таҳияи стратегияи мазкур ҷалб гардида буд.


Дар таърихи 20.02.2020 ҷаласаи – омузиши таҳияи стратегияи рушди Ассотсиатсия Соҳибқорони Хатлон баргузор гардид. Қори чорабиниҳо мушовири миллӣ Бозоров Шавкат пеш бурд. Дар рафти чорабини самтҳои асосии фаъолиятҳои АСХ, мақсад ва вазифаҳо, тартиби аъзошавӣ, сарҷашмаҳои даромади АСХ баҳри устуворӣ ва ғайра муҳокима гардида, вазифаҳо баҳри тартиб додани стратегияи чорабиниҳои муайян қарда шуданд.




Варақаи Иттилоотӣ

Натиҷагирӣ ва таҳлили пурсиши шарикони ЗАИ


Пурсиши бо шарикони ЗАИ дар маҳалҳо (ш Бохтар, ноҳияи Дустӣ, ноҳияи Ҷ Балхи, ноҳияи Ҷайхун ва ноҳияи Қабодиён) гузаронида шуда, ки дар онҳо 281 нафар истеҳсолотчиён, соҳибони сардхонаҳо, содиротчиён, намоёндагони ҳокимиятҳо дар маҳал, идораҳои кишоварзӣ иштирок намуда, натиҷагирӣ ва таҳлил гардид.




Маълумот оид ба қоркардчиёни/иғлоқдорондагони маҳсулоти кишоварзӣ дар барои сабабҳои надоштани шартномаи ҳамкорӣ бо дигар шарикони занҷира



Маълумот оид ба фурушандагон/содиротчиёни маҳсулоти кишоварзӣ дар барои сабабҳои надоштани шартномаи ҳамкорӣ бо дигар шарикони занҷира




Маълумот дар бораи нисби истеҳсолотчиён ба кӯмакҳои техникӣ




Маълумот дар бораи нисби қоркардчиёни маҳсулоти кишоварзӣ ба кӯмакҳои техникӣ


Натиҷаҳо нишон додан, ки дар ҳамаи китъаҳои ЗАИ шарикон дар дар масъалаҳои ҳуқуқӣ, ҳам дар масъалаҳои дастрасӣ ба манбаҳои молиявӣ, ҳам дар масъалаҳои техникӣ мушкилот доранд. Инчунин мушкилотҳо дар робитаи бозғатимод ва устувори шарикони ЗАИ вуҷуд дорад.




Маълумот дар бораи мушкилот дар барпо намудани робитаи бозғатимоди ҳамкорӣ байни шарикони ЗАИ



Маълумот дар бораи мушкилоти қоркардчиёни/иғлоқдорондагони маҳсулоти кишоварзӣ дар барпо намудани робитаи ҳамкорӣ бо дигар шарикони ЗАИ



Маълумот дар бораи мушкилоти фурушандагон/содиротчиёни дар барпо намудани ҳамкорӣ бо дигар шарикони ЗАИ



Маълумот оид ба истеҳсолотчиён дар бораи сабабҳои надоштани шартномаи ҳамкорӣ бо дигар шарикони занҷира

Шарикон сабаби инро дар набудани мубодилаи маълумоти зарури оид ба дигар шарикони ЗАИ ва дар ин асос надоштани шартномаи ҳамкорӣ, кам будани ҳаҷми маҳсулоти шарикон дар алоҳидагӣ, сифати паст ва мавсимӣ будани таъминоти маҳсулотҳо медонанд.